

Mening ona shahrim – Модаршаҳри ман

shahrim – шаҳри ман

bino – бино

maydon – майдон

xiyobon – хиёбон

zamonaviy – муосир

uslubda – дар услуб

aytishlaricha – чунон ки мегўянд

hozirgi – ҳозира

chiroyliroq – зеботар

chiroyiga chiroy – боз ҳам зебо

qo'shmoqda – илова қардан

atrof-muhit – муҳити зист

e'tiborli – ғамхорона

baland – баланд

obodonlashtirmoq – обод қардан

mehmonxona – меҳмонхона

spot majmualari – комплексҳои спот

savdo markazlari – марказҳои савдо

qurilmoqda – сохта шуда истодааст

istirohat bog'lari – боғҳои фароғати

ko'cha – кўча

yo'l – роҳ

keng – васеъ

obod – обод

chaman – чаман

o'zgarishlar – тағйир

Shahrimiz bo'ylab sayohat – Саёҳат ба шаҳр

shahar – шаҳр

bo'ylab – дар саросари

sayohat – сафар

bordik – рафтем

joylarida – дар чойҳо

bo'ldik – были - мо будем

tarixiy obidalar – обидаҳои таърихӣ

ёдгориҳои таърихӣ

har bir – ҳар як

bino – бино

bizga – дар мо

kun sayin – рӯз ба рӯз

go'zallashmoqda – зебо шуда истодааст

sport majmualari – комплексҳои спорти

kutubxonalar – китобхонаҳо

xiyobonlar – хиёбонҳо

arg'imchoqlar – арғамчинҳо

mehmonxonalar – меҳмонхонаҳо

sayyohlar – сайёҳон

ulkan – бузург

O'zbekiston tabiati – Табиати Ўзбекистон

tabiat – табиат

baland – баланд

vodiyalar – водиҳо

daryo – дарё

dasht – дашт

cho'l – биёбон

tog' bag'ri – канори кўҳ

shifobaxsh – шифо

o'simliklar – растанӣҳо

asrab-avaylasak – ғамхорӣ қунем

ifloslantirmang – ифлос қунем

o'choq – оташдон

gulxan – гулхан

o'chirish – хомӯш қардан

suv xavzasi – ҳавзаи об

chiqindilar – партов

unutmang – фаромӯш накунед

aslo – асло не

tashlamang – напартоед

musaffoligi – покӣ

kimning qo'lida – дар дасти кӣ

ziyon yetkazish – зарар расондан

o'ldirish – қуштан

olov – оташ

yoqmaslik – насўхтан

o'chirish – хомӯш қардан

tashlash – партофтан

man etiladi, taqiqlanadi – манъ қарда

шуд

uzmaslik – чудо нашудан

asrang – нигоҳ доред

Oylar, taqvim va yil fasllari – Моҳҳо, тақвим ва фаслҳои сол

yil – сол

oylar – моҳҳо

taqvim – тақвим

fasllar – фаслҳои сол

hafta – ҳафта

kun – рӯз

bir yilda – дар як сол

bir haftada – дар як ҳафта

yoki – ё

iborat – иборат аст

O‘zbekiston bayramlari – Чашнҳои Ўзбекистон

oilaviy – оилавий	nishonlaymiz – чашн мегирам
albatta – албатта	tabriknoma – табрикнома
senga-chi – шумо чӣ	tabriklaymiz – табрик мекунем
	sovg‘a qilamiz – тўхфа хоҳем кард

Transport vositalari – Воситаҳои нақлиёт

transport vositalari – воситаҳои нақлиёт	zarur – зарур	yerni qaziydi – замин мекобанд
haydovchilar – ронандагон	uzoq – дароз	yo‘llarni tekislaydi – проххоро хамвор мекунад
yer usti – болои замин	yaqin qiladi – наздик мекунад	
yer osti – зеризаминӣ	o‘t o‘chirish mashinasi – мошини	
havo transporti – нақлиёти ҳавой	otashniшонӣ	
qurilishda – дар сохтмон	o‘chiradi – хомӯш мекунад	
qishloq xo‘jaligi – дар хоҷагии деҳот	tez yordam – ёрии таъчилӣ	
ma‘ishiy ishlarda – дар корҳои хоҷагӣ	tibbiy yordam – ёрии тиббӣ	
kundalik hayotimiz – ҳаёти ҳаррӯзаи мо	yuk – бор	
uchun – барои	yukni tashish – интиқоли бор	

Transport vositalarida o‘zini tutish qoidalari – Қоидаҳои худнигоҳдорӣ дар воситаҳои нақлиёт

yo‘lovchilar – мусофирон	baland ovozda – бо овози баланд	unutmang – фаромӯш накунад
muomala odobi – одоби муомила	suyanmang – таъя накунад	
qoidalar – қоидаҳо	jarimaga tortiladi – ҷарима ситонида мешавад	
maslahat – маслиҳат	taqiqlanadi, man etiladi – манъ аст	
rioya qilish – риоя кардан	qat‘iyan – қатъиян	
hech qachon – ҳеч гоҳ	joy bering – қой диҳед	
jihaz – ҷиҳоз	jihazlar – таҷҳизот, ашئي дар кучое	
sindirish – шикастан	ёфтшуда	
mumkin emas – мумкин нест		

Xalqaro xotin-qizlar bayrami – Чашни байналхалқии занону духтарон

butun dunyoda – дар тамоми ҷаҳон	o‘z qo‘limiz bilan – бо дастони худамон	silaydi – сила кардан
Xalqaro-xotin qizlar – Байналхалқии занон	yasagan – сохта шудааст	havas qilmoq – ҳавас кардан
ayol – зан	sog‘lik – саломатӣ	
tilaklar – орзу мекунад	ajoyib – қолиб	
bildiramiz – маълум мекунем	g‘aroyib – аҷиб	
	peshona – пешона	

Mening do‘stlarim – Дўстони ман

do‘st – дўст	doimo – ҳамеша	hurmat qilish – эҳтиром кардан
mehribon – меҳрубон	gapirmaydi – гап намезанад	
vafodor – содиқ	maslahatlar – маслиҳатҳо	
samimiy – самимона	qadrlash – қадр кардан	

Navro‘z – qadimiy bayram – Наврӯз иди азали

xalqimiz – халқи мо
qadimdan – аз қадим
nishonlaydi – чашн мегирад
ma’nosini – маънояш
bildiradi – мефаҳмонад
umumxalq – умумхалқ
sifatida – ба сифати

tantanalar – чашнҳо
quyosh – офтоб
teng bo‘lmoq – баробар шудан
uzaymoq – дароз кардан
sayil – сайр рафтан
ko‘tariladi – бардошта мешавад
hashar – ҳашар

milliy – миллий
yoshi kattalar – пирони калонсол
tomoshalar – тамошоҳо

Non – aziz ne‘mat – Нон – неъмат азиз

qadimdan – аз қадим
asosiy – асосий
ne‘mat – неъмат
e‘zozlamoq – таъриф кардан
hayot – ҳаёт
qiyoslash – муқоиса кардан

tejash – сарфа кардан
ardoqlashgan – шарафманд
rizq-ro‘zimiz – ризқу рӯзии мо
uvoq – бисёр
uvol qilmaslik – убол накардан
o‘rgatish – таълим додан

ko‘z qorachig‘idek – мисли гавҳараки
чашм
burchi – вазифадор

Oilamiz udumlari – Удумҳои оилаи мо

oilamiz – оилаи мо
ahil – аҳл
udumlar – анъана
qadrlash – қадр кунед
oila a‘zomiz – аъзои оилаи мо
birga – якҷоя
o‘tkazamiz – мегузаронем

tug‘ilgan kunlarda – дар рӯзҳои
таваллуд
taomlar – хӯроқҳо
tayyorlaymiz – тайёр мекунем
tog‘ga – ба кӯҳ
dam olmoq – истироҳат кардан
atrofida – дар атроф

yig‘ilamiz – ҳамъ мешавем
oila davrasida – дар давраи оила

Oila a‘zolarining uydagi vazifalari – Вазифаи аъзоёни оила дар хона

vazifalar – вазифаҳо
parvarish qilmoq – ғамхорӣ кардан
ovqat – ғизо
tikish – дӯхтан

yordam bermiq – ёрӣ расондан
olib kelmq – овардан
chaglarni artmoq – чангхоро тоза
кардан

olib bormiq – гирифта бурдан

Bog‘da – Дар боғ

bog‘ – боғ
o‘smoq – афзудан
joy – ҷой
ishlamoq – кор кардан
o‘tqazmoq – кишт кардан

hosil – ҳосил
mo‘l – фаровон
mehnat – меҳнат
qiyin – душвор
erta-yu kech – шому саҳар

mehnat qilmoq – меҳнат кардан
baraka – баракат

Mevalar – Меваҳо

organizm – организм
oldin – пеш
po‘stloq – пўстлох
archish – тоза кардан
yeyish kerak – хӯрдан лозим аст

qulupnay – тути заминӣ
tut – тут
anjir – анҷир
behi – биҳӣ
olxo‘ri – олу

iste‘mol qilmoq – истеъмол кардан
hamda – ва ҳам

Dala va polizda – Дар сахро ва полез

dalada – дар сахро	ekmoq – коридан	homligicha – хом
polizda – дар полез	yetishtiradi – ба воя мерасонад	pishirmoq – пухтан
ko'katlar – кабудихо	lavlagi – лаблабу	qovurmoq – бирён кардан
maydon – майдон	turp – турп	
dehqonlar – деҳқонон	bulg'or qalampirigi – қаламфури булғорӣ	
mehnat qilmoq – меҳнат кардан	qovun – харбуза	
sabzavotlar – сабзавот	tarvuz – тарбуз	
	ba'zi – баъзе	

Sabzavotlar – Сабзавотҳо

sabzavotlar – сабзавот	har kuni – ҳар рӯз	dimlamoq – дам кардан
homligicha – хом	boyitadi – бой мегардонад	qovurmoq – бирён кардан
hamda – ва ҳам	ayrimlari – баъзеи онҳо	yesa bo'ladi – хӯрда мешавад
ovqatlarga – ба хӯрокҳо	pishirmoq – пухтан	
qo'shib yeyish – якҷоя хӯрок хӯрдан		

Qushlar va hasharotlar – Паррандагон ва ҳашаротҳо

do'stimiz – дустӣ мо	zag'cha – зоғча	bo'lib uchmoq – парвоз кардан
terib yemoq – чида хӯрдан	qarg'a – зоғ	uchib chiqmoq – парвоз карда баромадан
shudgor qilingan – шудгор шуда	qizilishton – изорсурхак	qo'lidan – аз дасти у
tozalab beradi – тоза карда медиҳад	chumchuq – гунчишк	qurt-qumursqalar – кирм
ozor yetkazish – озор расондан	laylak – лайлак	
in qurmoq – хона сохтан	turna – турна	
boqish – таъом додан	zag'izg'on – akka	
kerak – лозим	kabi – ба мисли	
qaldirg'och – фароштурук	mamlakatimizda – дар мамлакати мо	
musicha – мусича	uchraydi – дучор мешавад	
	gala-gala – гала-гала	

Qushlar va hasharotlar – Паррандагон ва ҳашаротҳо

asal beradi – асал медиҳад	changlatadi – гардолуд мекунад	so'radi – маккид
yerni – замин	kasallik – беморӣ	o'simliklarni – растаниҳо
yumshatadi – нарм мекунад	tarqatadi – паҳн мекунад	ziyon yetkazmoq – зарар расонидан
ipak – абрешим	jonzotlar – махлуқот	
olinadi – гирифта мешавад	qonini – хун	

Maktabingizdagi to'garak mashg'ulotlari – Машғулоти маҳфилҳои мактаби мо

to'garak – маҳфил	ijodiy – эҷодӣ	darsdan keyin – пас аз дарс
mashg'uloti – машғулоти	to'qish – бофандагӣ	tashqari – ба истиснои
xohlagan – ҳар ки хоҳад	tikish – дӯхтан	bo'ladi – мешавад
qatnashmoq – иштирок кардан	musiqa – мусиқӣ	rivojlanish – инкишоф
oshirmoq – афзоиш додан	raqs – рақс	dasturlash – барномасозӣ
ta'limiy – тарбиявӣ	rassomlik – рассомӣ	har tomonlama – ҳаматарафа

Zamonaviy texnika – Техникаи замонавӣ

hayotimiz – ҳаёти мо

ro'zg'orimiz – рӯзгори мо

zamonaviy – муосир

zarur – зарур

tezlashtirmoq – тезондан

yengilashtirmoq – сабук кардан

ehtiyotkorlik – эҳтиёт

foydalansak – агар истифода барем

xizmat qiladi – хизмат мерасонад

maishiy texnikalar – асбобҳои рӯзгор

deyarli – қариб

kasblar – касбҳо

yanada – бештар

rivojlanmoqda – инкишоф ёфта

истодааст

muhim – муҳим

o'ringa ega – ҷой дорад

tejaydi – сарфа мекунад

eng – аз ҳама бештар

kerakli – зарур

buyum – ашё

faoliyat yuritish – фаъолият кардан

dazmollamoq – дарзмол кардан

kirini yuvmoq – ҷомашӯй кардан

gaplashmoq – сӯҳбат кардан

isitmoq – гарм кардан

saqlamoq – нигоҳ доштан

pishirmoq – пухтан

rasmga olish – акс гирифтани

changini tozalamoq – чангро тоза кардан

tinglamoq – гӯш кардан

xabar yozmoq – паём навистан

ishlamoq – кор кардан

Yoz o'tadi soz – Тобистон хуб мегузарад

boshlanadi – оғоз меёбад

ta'til kunlari – рӯзҳои дамгирӣ

kimdir – касе

oromgohda – дар лагер

dam olish maskani – курорт - маскани

дамгирӣ

dala hovli – саҳрой

jamoat joylarda – дар ҷойҳои ҷамъияти

tartibli tutish – риояи тартибот

nazoratsiz – беназорат

suv xavzalarida – дар объектҳои об

suzish – шино кардан

mumkin emas – мумкин нест

xavfli – хавфнок

maroqli – ҷолиб

o'tishi – гузаштан

o'zingizning qo'lingizda – дар дасти

шумо

sayohatga – ба саёҳат

tanlov – озмоиш

musobaqalar – мусобиқаҳо

chiniqadi – мустаҳкам шудан

do'stlashmoq – дӯстӣ кардан